

**10 02 22 ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ, АЗИИ, АФРИКИ,  
АБОРИГЕНОВ АМЕРИКИ И АВСТРАЛИИ**

**10 02 22 LANGUAGES OF FOREIGN COUNTRIES PEOPLES OF EUROPE, ASIA,  
AFRICA, NATIVES OF AMERICA AND AUSTRALIA**

**УДК 811**

**ББК 81. 2 Тоҷ-І**

**ВУСЬАТИ ВАЗИФАҲОИ ҲИССАҲОИ  
НОМУСТАҚИЛИ НУТҚ ДАР АСРИ  
ХІІІ (дар заминаш  
«Гулистан» - и Саъдӣ)**

**РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ  
РЕЧИ В ЯЗЫКЕ ХІІІ В. (НА  
ПРИМЕРЕ «ГУЛИСТАНА» СААДИ)**

**EXTENSION OF THE FUNCTIONS  
OF NON-SUFFICIENT PARTS OF  
SPEECH IN THE XIII-TH CENTURY  
(ON THE EXAMPLE OF SAADI'S  
“GULISTON”)**

**Қўргонов Зоҳид Дехқонович,  
и.и.филол, доцент кафедраи забони  
тоҷикии ДДХ ба номи акад. Б. Гафурев  
(Тоҷикистон, Хуҷанд)**

**Кургонов Зоҳид Дехканович,  
к.филол.н., доцент кафедры таджикского  
языка ХГУ им. акад. Б. Гафурова  
(Таджикистан, Худжанд)**

**Kurgonov Zokhid Dekhkanovich, candidate of  
philological sciences, Associate Professor of the  
Tajik language department under KhSU named  
after academician B. Gafurov (Tajikistan,  
Khujand) E-MAIL: suhanvar1983@mail.ru**

**Калидвоҷаҳо:** ҳиссаҳои номустақили нутқ, пешоянд, хелҳои пешоянд, пасоянд,  
пасоянди -ро, пайвандак, ҳиссача, «Гулистан» - и Саъдӣ

Мақола ба шарҳи маъноҳои грамматикии ҳиссаҳои номустақили нутқ (дар доираи  
пешояндиҳо, пайвандакҳо ва ҳиссачаҳо), ки ба вазифаи якдигар дар яке аз асарҳои ахло-  
қии асри ХІІІ, ки бо номи «Гулистан» машҳур аст, рабт дорад. Таъқид гардидааст, ки  
то ин дам ба масъалаи мазкур ба ҷуз қайдҳои ҷудогона, ки танҳо дар лугатномаҳо  
мушиҳида мегардад, тадқиқоти гӯстарда сурат нағирифтааст. Соҳиби мақола бо  
такя ба маводи фактологии мутааддид васеъшавии вазифаҳои ҳиссаҳои номустақили  
нутқ, аз ҷумла пешояндиҳо («дар» ба вазифаи «ба сӯи», «барои» ба вазифаи «ба  
сабаби»), пасояндиҳо («-ро» ба вазифаи пешоянди «аз»), пайвандакҳо («аммо» ба  
вазифаи пайвандаки «лекин», «ҳам» ба вазифаи «ниز»), ҳиссачаҳо («магар» ба вазифаи  
ҳиссачаи «оё») ва пайвандаки «балки»-ро ба ришифтаи таҳқиқ кашиддааст.

**Ключевые слова:** вспомогательные части речи, предлоги, виды предлогов, послелоги,  
послелог -ро, союзы, частицы, «Розовый сад» Саади

Статья посвящена анализу грамматических смыслов вспомогательных частей речи  
(в пределах предлогов, союзов и частиц), функционально заменяющих друг друга, в  
известном этическом произведении XIII - «Гулистане» Саади Ширази. Подчеркивается,  
что за исключением отдельных разрозненных замечаний и соображений авторов толко-

вых словарей и одной статьи, данная проблема осталась вне поля зрения таджикских языковедов. На основе богатого фактологического материала из «Гулистана» Саади раскрывается приобретение дополнительных функций предлогами («дар» в функции «ба сүи»; «барои» - «ба сабаби»), послелогами («-ро» в функции предлога «аз»), союзами (союз «аммо» в функции союза «лекин», «ҳам» в функции частицы «низ»), частицами («магар» в функции частицы «оё» и союза «балки»).

**Key words:** non-sufficient parts of speech, kinds of prepositions, postpositions, postposition –*po*, conjunctions, particles, “Rosy Garden” by Saadi

The article dwells on the analysis of grammatical senses in non-sufficient parts of speech (in the boundaries of prepositions, conjunctions and particles) functionally replacing one another in the well-known ethical work “Guliston” written in the XIII-th century by Saadi Shirazi. It is underscored that excluding separate odd remarks and considerations belonging to the authors of interpretation dictionaries and one article the problem in question remained beyond the viewpoints of Tajik linguists. Proceeding from the rich factological material of Saadi’s “Guliston”, the author reveals additionally acquired shades of meaning in reference to prepositions (“gap” in the function of “ба сүи”; “барои”- “ба сабаби”), to postpositions ( “-*по*” in the function of the preposition “аз”), to conjunctions (the conjunction “аммо” in the function of the conjunction “лекин”, “ҳам” in the function of the particle “низ”, to particle “магар” in the function of the particle “оё” and the conjunction “балки” .

Дар сурати дуруст наомӯхтани таърихи инкишофи забон муайян соҳтани манзараи кунунӣ ва ташаккули минбаъдаи он гайриимкон аст.

Аз ин рӯ, мавриди таҳқиқ ва омӯзиш қарор додани осори назмиву насрин қуҳан дар ошкор соҳтани вижагиҳои забонии ҳамон давр басо мухим ва қобили таваҷҷӯҳ аст.

Аз ҷониби пажӯҳишгарон осори зиёди аҳди бостон мавриди баррасӣ ва таҳқиқоти чиддӣ қарор гирифтааст, ки натоиҷи он тариқи монография ва кутубу мақолоти ҷудогона мунташир шудааст. Ба ҳайси далел метавон тадқиқоти илмии забоншиносон С.Ҳошимов «Хусусиятҳои лексикии «Гулистон»-и Саъдӣ», А.Давронов «Хусусиятҳои забонии «Қобуснома»-и Үнсурмаоли Кайковус», А.Ҳасанов «Хусусиятҳои лугавии «Худуд-ул-олам», Қ.Муҳторӣ «Вижагиҳои лугавию услубии осори манзуми Рӯдакӣ», Д.Фозилов «Хусусиятҳои лексикии «Сафарнома»-и «Носири Хисрав», Х.Раупов «Хусусиятҳои лексикӣ ва ғрамматикии вожаҳои иқтибосии арабӣ дар «Наводир-ул-вақоء»-и «Аҳмади Дониш», М.Насруллоев «Иқтибосоти арабӣ дар насли Убайди Зоконӣ», З.Муҳторов «Лексикаи ирфонии ғазалиёти Саной», О.Қосимов «Лексикаи «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ», С.Расулов «Хусусиятҳои лугавӣ ва услубии назми Накибхон Туғрал», М.Мирмуҳаммедова «Хусусиятҳои лугавии назми Камоли Ҳучандӣ» ва дигаронро зикр кард.

Таҳқиқи ҳиссаҳои номустақили нутқ ҳарчанд дар заминаи осори мазкур аз ҷониби забоншиносони номбурда мавриди пажӯҳишҳои вижаги қарор гирифтааст, аммо як масъалаи мухими он, яъне ба вазифаи ҳамдигар истифода гардидани ин аносери лугавӣ аз назари онҳо пинҳон мондааст. Лозим ба ёдоварист, ки ба масъалаи мавриди таҳлил ба ҷуз як мақолаи арзишманди профессор А.Ҳасанов то имрӯз дар забони тоҷикӣ ягон тадқиқоти ҷашмрас, ба истиснои баъзе қайдҳои ҷудогона, ба назар намерасад. Таҳқиқи вазифаҳои гуногуни ин үнсурҳои лугавӣ дар қашфи маонии матнҳои насриву назмии аҳди бостон ва муосир мадад мекунад. Бо назардошти ин

масъала забоншинос А.Ҳасанов дуруст қайд кардааст, ки «... маҳз аз доираи муошират берун мондани ин гуна вазифаҳои чунин аносирӣ луғавӣ (хиссаҳои номустақили нутқ – Қ.З.) боиси ба хонандай имрӯз душворфаҳм шудани мазмуни мисраъ ё байти шоир гаштааст» (8, с.463).

Лозим ба ёдоварист, ки, аз рӯи мушоҳидаи мо, шарҳи унсурҳои ёвари сервазифа аз ҳама бештар дар «Лугатнома» - и Деххудо ба назар мерасад. Аз ин рӯ, инҷониб низ мақолаеро бо унвони «Унсурҳои ёвари сервазифа дар «Лугатнома» - и Деххудо» ба нашр расонид, ки масоили меҳварии он шарҳу тавзехи хиссаҳои номустақили нутқ дар ин фарҳангномаи ҷомеъ мебошад (ниг.3).

«Гулистан» - и Саъдӣ дар радифи асарҳои машҳуртарини олам қарор дорад, ки тамоми пажӯҳишгарони дунё ба ин нукта итминон ҳосил кардаанд. Бино ба андешаи доктор Ғуломхусайнӣ Юсуфӣ «шӯҳрати Саъдӣ ва қаломи ӯ қарнҳост аз марзҳои Эрон ва забони форсӣ фаротар рафта ва дар Аврупо низ...» (11, с.23).

Як назари ичмолӣ ба ин шоҳасар аз дидгоҳи тобишҳои маънои унсурҳои ёвари сервазифа ошкоркунандай он аст, ки истифода ва корбурди чунин аносирӣ луғавӣ дар асари мавриди таҳлил якхела набуда, дар мавридиҳои хосса тобишҳои нави маънӣ зоҳир кардаанд. Ҳамчунин бояд гуфт, ки на ҳамаи хиссаҳои номустақили нутқ дар зоҳир кардани маъно ва вазоифи гуногун таносуби ягона доранд. Қисме аз онҳо зиёдтар тобиши маънӣ пайдо карда бошанд, дастаи дигараш камтар аст.

Дар «Грамматика ...» ҳангоми забти вазифа ва соҳти морфологии пешояндҳо ба шаш гурӯҳ тасниф шудани онҳо зикр шудааст (1, с.286 – 278). Пешоянди «дар» ба ҳайси пешоянди аслии сода доҳил шуда, истифодаи он ҳамчун муродифи пешоянди аслии содай «ба» нишон дода шудааст (1, с.292).

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки истифодаи пешоянди «дар» танҳо ба вазифаи «ба» маҳдуд нашуда, доираи он фаротар аз ин аст. Масалан, дар ин байт:

*Бад аз ту малозу малҷаъе нест,*

*Ҳам дар ту ғурезам, ар ғурезам! (11, с.189).*

Чунонки маълум аст, дар шоҳиди мазбур пешоянди «дар» ба вазифаи пешоянди номии изофи таркибии «ба сӯй» истифода шудааст.

Пешоянди аслии содай «барои» ба вазифаи пешоянди таркибии номии «ба сабаби» истифода шудааст:

*Ҳоҷӣ ту нестӣ, шутур аст аз барои он – к*

*Бечора ҳор меҳӯраду бор мебарад (11, с. 244).*

Ҳангоми забти пешоянди мазкур дар «Лугатнома» - и Деххудо ба маънои дар боло ишорашуда чунин далел аз «Гулистан» - и Саъдӣ оварда шудааст: «Подшоҳ аз *барои* дафъи ситамкорон аст ва шихна барои хунхорон» (2, ч.10, с.814). Аммо дар нусхай «Гулистан» (ниг.11) - е, ки аксарияти маводи фактологиамонро мө аз он фароҳам овардем, ин мисол ба гунаи зайл омадааст: «Шоҳ аз *баҳри* дафъи ситамкорон аст ва шихна барои хунхорон ва қозӣ маслаҳатҷӯйи тарророн. Ҳаргиз ду ҳасми ба ҳаққ розӣ, пеши қозӣ нараванд (11, с.311). Ҳамин тарик, дар мисоли дуюм пешоянди мавриди таҳлил ба гунаи «баҳри» омада бошад ҳам, вазифаи нави маънӣ қасб накардааст.

Пасоянди аслии «–ро» низ мисли пешоянҷо дар асари мавриди назар тобишҳои зиёди маънӣ пайдо кардааст. Аз рӯи мушоҳидаи мо он бештар ба вазифаи пешоянҷои аслий омадааст. Масалан, дар се далели зерин пасоянди мазкур ба вазифаи пешоянди аслии содай «ба» омадааст:

«Бечора дар он ҳолати навмедій маликро дашном додан гирифт ва сакат гүфтан, ки гүфтаанд, «ҳар кій даст аз өн бишүяд, ҳар чій дар дил дорад, бигүяд» (11, с.45). «Луқмонро гүфтанд: – Адаб аз кій омұхтій? Гүфт: –Аз беадабон; ҳар чій аз әшон дар назарам нописанд омад, аз фили он пархез кардам» (11, с.115). «Чавонмардеро дар ҹанги тотор ҹароҳате ҳавл расид. Касе гүфт: фулон бозаргон нұшдору дорад. Агар бихохӣ, бошад, ки дарег надорад. Гүянд, он бозаргон ба бухл маъруф буд (11, с.148).

Ба вазифаи пешоянди содаи аслии «каз» омадани ин пасоянд дорой вижагиҳои алоҳида аст, ки муаллифи асар на дар ҳама маврид чунин амалро раво дидиааст: «Ду дарвеши хурросонй мұлозими сұхбати яқдигар сафар кардандій: яке заиф буд, ки ҳар ба ду шаб ифтор кардій ва дигаре қавій, ки рұзе се бор хұрддій. Қазоро бар дари шахре ба тұхмати өсесій гирифтөр омаданд ва ҳар дуро ба хонае карданду дар ба гил бароварданд» (12, с.63). «Мардумозореро ҳикоят кунанд, ки санге бар сари солиҳе зад. Дарвешро маҷоли интиком набуд» (11, с.76). «Ҳакимеро пурсиданд:–Аз саховату шұчтоат қадом бехтар аст? Гүфт: –Он киро саховат аст, ба шұчтоат ҳочат нест» (11, с.140).

Аз пешояндық омада боз ба вазифаи «барои» омадани ин пасоянд мушохид мешавад: «Миннат Худойро азза ва ҹалла, ки тоаташ мучиби қурбат аст ва ба шуқр андараши мазиди неъмат» (11, с.24).

Бояд гүфт, ки пасоянди «-ро» танқо ба вазифаи ҳиссаҳои номустақили нұтқ наомада, инчунин он барои баёни бандаки изофій ( - и) низ меояд. Шохиди зерин далели ин даъво мебошад: «Султонро дил аз ин сұхан ба ҳам баромад ва об дар дида бигардонид ва гүфт: –Ҳалоки ман авлотар аст аз хуни бегуноҳе рехтан» (11, с.77).

Ба мисли пешоянду пасояндық дар «Гулистан» - и Саъдī пайвандакхо низ тобишқои хоссаи худро доранд. Аз рұи мушохидай мо пайвандакхои тобеъкунанда дар асар зиёдтар тобишқои нави маънай зохир кардаанд. Аммо пайвандакхои пайвасткунанда низ ҳарчанд камтар тобиши маънай зохир намудаанд, ба ҳар ҳол ба назар мерасанд.

Дар мисоли зерин пайвандаки пайвасткунандаи хилофии «аммо» ҳамчун синоними пайвандаки «лекин» омадааст: «**Аммо** ба әътимоди саати ахлоқи бузурғон, ки ҹашм аз авойиби зердастон бипұшанд ва дар ифшои ҹаройими кеңтарон накұшанд, калимае ҹанд ба тариқи ихтисор аз наводири амсолу шеру ҳикоётү сиәри мұлукі мозӣ, раҳимаҳуму-л-лоҳ, дар ин китоб дарқ кардем ва бархе аз умри гаронмоя бар ў ҳарч» (11, с.42).

Дар баробари ба вазифаи яқдигар истифода шудан пайвандакхои пайвасткунанда, инчунин ба вазифаи пайвандакхои тобеъкунанда низ истеъмол мегарданд. Чунончи дар шохиди зерин: «Гар ҹаври шикам нестій, ҳич мұрғ дар доми сайёд наюфтодій. **Балки** сайёд худ дом наниходій. Ҳакимон дер-дер хуранду обидон нимсер ва зохидон садди րамақ ва ҹавонон то табақ барғиранду пирон то арақ биқунанд» (11, с.287). Дар мисоли овардашуда пайвандаки пайвасткунандаи хилофии «балки» ба вазифаи пайвандаки тобеъкунандаи ҳамрохии «ба иловай ин ки» омадааст.

Пайвандаки пайвасткунандаи «ҳам» бошад дар ду далели зерин ба вазифаи хисса-чаи таъқидии «низ» омадааст: «Мудаббирони мамолики он тараф дар дағи мазаррати әшон мушоварат ҳамекарданд, ки агар ин тоиға ҳам бар ин насақ рұзгоре мудовамат намоянд, мұқовамат мұмтани гардад» (11, с.49). «–Акнун сиёҳ, туро бахшидам, канизакро чій кунам? Гүфт: –Канизак сиёҳро бахш, ки нимхұрдаи ў ҳам ўро шояд» (11, с.93).

Дар далели зерин пайвандаки пайвасткунанда мазкур ба вазифаи чонишини муштараки «яқдигар» омадааст: «Шабе дар хидмати падар, раҳмату-л-лоҳи алайх, нишаста будаму ҳама шаб диди бар ҳам набаста ва мусхафи азиз бар канор гирифта ва тоифае гирди мо хуфта» (11, с.102). Бояд гуфт, ки дар нусхай «Гулистан» - е, ки соли 1986 – ум нашр шудааст, таркиби «бар ҳам» ба гунаи якҷоя, яъне «барҳам» (12, с.43) омадааст.

Пайвандакҳои тобеъкунанда, чунонки гуфта омад, нисбат ба пайвандакҳои пайвасткунанда тобиши зиёди маънӣ зоҳир кардаанд. Яке аз пайвандакҳои тобеъкунандаи муштарак «ки» мебошад. Дар мисоли зерин он ба вазифаи пайвандаки тобеъкунандаи шартии «агар» омадааст: «Қаҳбайи пир аз нобакорӣ чӣ кунад, **ки** тавба нақунад ва шихнайи мазул аз мардумозорӣ? (11, с.312).

Яке аз наводироти баёни Саъдӣ дар он зоҳир мешавад, ки пайвандаки мазкур дар баробари он ки ба вазифаи пайвандакҳои тобеъкунанда омадааст, инчунин барои иҷрои функсиияи пайвандаки пайвасткунандаи хилофии «балки» низ мушоҳида мегардад:

*Агар худ бардарад пешонийи тил,  
На мард аст он, **ки** дар вай мардумӣ нест (11, с.135).*

«Хокистар насабе олий дорад, ки оташи ҷавҳари улвишт, валекин чун ба нафси худ ҳунаре надорад, бо ҳок баробар аст ва қимати шакар на аз най аст, **ки** он худ ҳоссияти вай аст» (11, с.290).

Пайвандаки «ки» ба вазифаи пешояндҳо, аз ҷумла пешоянди содаи аслии «аз» низ мавриди истифода қарор гирифтааст:

*Тарки эҳсони хоча авлотар,  
К-эҳтимоли ҷафои баввобон!  
Ба тамании гӯшт мурдан беҳ,  
Ки тақозои зиши қассобон! (12, с.147).*

Лозим ба ёдоварист, ки пайвандаки тобеъкунандаи «ки» дар «Гулистан» - и Саъдӣ танҳо функсиияи ҳиссаҳои номустақили нутқро иҷро накарда, ба вазифаи ҳиссаҳои мустақили нутқ, аз ҷумла зарфи тарзи амали «ногоҳ//ногаҳон» низ омадааст: «Ман аз шароби ин сухан маст ва фузолай қадаҳ дар даст, **ки** раванде бар канори маҷлис гузар кард ва даври оҳир дар ў асар кард (11, с.106).// Мо дар ин ҳолат, **ки** ду ҳиндӯ аз паси сангे сар бароварданд ва қасди қитоли мо карданд. Ба дасти яке чӯбеву дар бағали он дигар кулӯҳкӯбе» (11, с.249).

Пайвандаки тобеъкунандаи «ҷун» ба вазифаи чонишини саволии «чӣ гуна?; чӣ тавр?» омадааст:

*Кунун, ки рафтиву пурсидияш, ки ҷун уфтод?  
Миён бубанду чу мардон бигир думби ҳараш! (11, с.296).*

«Дарвеши заифхолро дар хушкии тангсол мапурс, ки ҷунӣ, илло ба шарти он, ки марҳами решаш биниҳӣ ва маълуме пешаш» (11, с.296).

Пайвандаки тобеъкунандаи «то» ба вазифаи пайвандаки тобеъкунандаи «ки» низ омадааст:

*Умри гаронмоя дар ин сарф шуд,  
То чӣ ҳӯрам сайфу чӣ пӯшам шито.  
Эй шиками хира, ба тойе бисоз,  
То нақунӣ пушт ба хидмат дую (11, с.90).*

**Құргонов З.** Вусъати вазифаҳои ҳиссаҳои номустақили нұтқ дар асри XIII (дар заманаи «Гулистан» - и Саъдī)

Дар яке аз қасидахояш Саъдī пайвандаки тобеъкунандаи «то»-ро ба вазифаи пайвандаки тобеъкунандаи таркибии сабабии «дар натича; бад-ин сабаб» овардааст, ки онро Обид Шукурзода дар поварақ ба тариқи мисол зикр намудааст:

*Номи неки рафтағон зойи мақун,  
То бимонад номи некат пойдор* (11, с. 94).

Доктор Мұхаммад Муин ҳангоми забти маонии пайвандаки «то» ду шохидеро меоварад, ки яке ба вазифаи пайвандаки таркибии тобеъкунандаи миқдории «хар қадар»: «Мазан то тавонй бар абрұ гирек, /Ки душман агарчи забун, дұст беҳ» буда, дигаре ба вазифаи ҳиссачаи таъкидии «зинхор»: «Зи соҳиб ғараз то сухан нашнавй, /Ки гар кор бандй пушаймон шавй» (4, с.988) омадааст.

Ҳиссачаҳо низ мисли пайвандакҳо ва пешояндҳо ба вазифаҳои гуногун омадаанд. Ин навьи калимаҳо танҳо дар осори Саъдī дорои функцияҳои зиёд набуда, дар осори широни дигар ҳам мушоҳида мешавад. Бино ба ақидаи муҳаққиқи эронӣ Фардинпур Неъматуллоҳ ҳиссачаи «магар» дар ашъори Ҳофиз тобишҳои зиёди маънай дошта, «барои баёни истисно, барои истидрок, баъзе ҷоҳо қайди пурсиши... аст» (5, с.69).

Ҳиссачаи «магар» дар асари мавриди назар танҳо ба вазифаи аслии худ наомада, инчунин ба вазифаи ҳиссачаҳои саволии «оё»: «Гуфт: –Эй малик, чу гирд омадани ҳалқе муциби подшоҳист, ту мар ҳалқро парешон барои чӣ мекунӣ? *Магар* сари подшоҳӣ кардан надорӣ?» (11, с.56) ва «иттифоқан» омадааст:

*Яке аз дўстони муҳлисро  
Магар овози ман расид ба гӯи* (11, с.119).

Дар мавриди дигар ҳиссачаи мавриди таҳлил вазифаи пайвандаки пайвасткунандаи хилофии «балки» - ро ичро кардааст:

*Эй, ки панҷоҳ рафту дар хобӣ,  
Магар ин панҷ рӯз дарёбӣ* (11, с.32).

Хулоса, истифодай унсурҳои ёвари сервазифа дар «Гулистан» - и Саъдī ҳамгуну ҳамсон набуда, онҳо дорои тобишҳои вижает мебошанд, ки қашфи маонии ин ҳиссаҳои номустақили нұтқ, дар ошкор соҳтани ҳадафи аслии қаломи ин адиди номвар кумак ҳоҳад расонд.

#### **Пайнавишт:**

1. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Ҷилди 1. – Душанбе: Дониш, 1985 – 356 с.
2. Деххудо А. Лугатнома/А.Деххудо. Ҷилдои 1 – 50. – Техрон: Муассисаи интишорот ва ҷони Донишгоҳи Техрон, 1328.
3. Құргонов З. Унсурҳои ёвари сервазифа дар «Лугатнома» - и Деххудо//Камоли одамӣ. – Ҳуҷанд, 2016. – С.260 - 274.
4. Муин М. Фарҳанги форсӣ/М.Муин. Ч.1. – Техрон: Чопхонаи сипеҳр, 1371. – 1472 с.
5. Фардинпур Н. «Магар» дар газалиёти Ҳофиз//Кайҳони фарҳангӣ. – Техрон, 1382. - №202.- С.68 – 70.
6. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ч.1.–М.:Советская энциклопедия, 1969.–951 с.
7. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ч.2.–М.:Советская энциклопедия, 1969.–947 с.
8. Ҳасанов А. Унсурҳои ёвари сервазифа дар осори Абдураҳмони Ҷомӣ//Маводи ҳамошими байналмилалии «Ҷойгоҳи Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ дар муколамаи фарҳангҳо (Ҳуҷанд, 3 – 4 ноябри соли 2014)». – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2014. – С.460 – 473.

9. Ҳошимов С. Ҳусусиятҳои лексикии «Гулистан» - и Саъдии Шерозӣ. Рисола барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ. –Душанбе, 1972. –215 с.
10. Ҳошимов С. Баъзе ҳусусиятҳои синонимҳо дар «Гулистан» - и Саъдии Шерозӣ // Масъалаҳои филологияи тоҷик. –Душанбе: УДТ, 1971.- С. 19–27.
11. Шерозӣ С. Гулистан/С.Шерозӣ. (Бар асоси тасъех ва табъи шодравон Муҳаммадали Фурӯғӣ (бо маънии вожсаҳо ва шарҳи ҷумлаҳову байтҳои душвор). Мурамтиб ва баргардони матн Обиди Шакурзода. –Душанбе, 2009. – 345 с.
12. Шерозӣ С. Гулистан/С.Шерозӣ. Тартибдиҳандави матн Саҳобиддин Сиддиков.- Душанбе, 1986. – 134 с.

**Reference Literature:**

1. *The Grammar of Modern Tajik Literature Language. V. I.* – Dushanbe: Knowledge, 1985. – 356 pp.
2. Dekhudo A. Dictionary// A. Dekhudo. VV. 1-50.- Tehran. Publishing-house of Tehran University. 1328 hijra
3. Kurgonov Z. Polyfunctional Auxiliary Elements in Dekhudo's Dictionary // Collection of articles. –Khujand, 2016. –pp. 260-274
4. Muin M. Persian Dictionary. // M. Muin V.I. – Tehran: “Sipekhr” printing-house. 1371 hijra. – 1472 pp.
5. Fardinpur M. “Magar” in Khafiz’s-Gazelles // Universal Culture. – Tehran, 1382 hijra, №202. –pp. 68-70
6. Dictionary of the Tajik Language. V.I. –M.: Soviet Encyclopedia, 1969. – 951 pp.
7. Ibidem. V.2. – 947 pp.
8. Khasanov A. Polyfunctional Auxiliary Verbs in Abdurakhmon Djami’s Creation. Materials of the international conference “The Place of Abdurakhmon Djami in the Dialogue of Cultures” (khujand, November 3-4, 2014). – Khujand. Light of Englishenment, 2014. – pp. 460-473
9. Khoshimov S. Lexical Peculiarities of “Guliston” by Saadi Sherozi. Candidate dissertation in philology // Issues of Tajik Philology. – Dushanbe, 1972. – pp. 215 pp.
10. Khoshimov S. Certain Peculiarities of Synonyms in Saadi Sherozi’s “Guliston” // Issues of Tajik Philology. – Dushanbe: Tajik State University. – pp. 19-27
11. Sherozi S. Guliston // S. Sherozi (On the Basis of Mukhammadali Furughi’s Edition (with Commentaries of Difficult Words, Sentences and Beyts). Compilation and transposition of the text by Obid Shakurzoda. – Dushanbe, 2009. – 345 pp.
12. Sherozi S. Guliston // S. Sherozi. Compilation of the text by Sakhobiddin Siddikov. – Dushanbe, 1986. – 134 pp.